

Ба шурои диссертационии 6D.КОА-004
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ТАҚРИЗИ МУҶАРРИЗИ РАСМӢ

ба диссертасияи Сафаров Баҳром Гулматович дар мавзуи «Масъалаҳои назариявии рушди иқтисоди күшод дар шароити тақвияти муносибатҳои ҳамгирони минтақавии иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ (08.00.01.01 – Назарияи умумии иқтисодӣ (иқтисоди сиёсӣ)).

1. Мубрам будани мавзуи диссертасия

Дар шароити муосири рушди иқтисоди ҷаҳон, ки дорои хусусиятҳои ҷаҳоннишавӣ ва ҳамгирӣ мебошад, таҳкики масъалаҳои назариявии рушди иқтисоди күшод аҳаммияти бештар қасб мекунад, зоро таҷриба нишон медиҳад, ки мамлакатҳои дорои иқтисоди күшод суръати баланди рушдро ба даст оварда, сатҳи камбизоатиро дар ҳудои қоҳиши додаанд.

Муаллиф дар таҳкиқот дуруст қайд менамояд, ки "...иқтисоди күшод ҳанӯз нишондиҳанда дар бораи муваффақияти иштироки кишвар дар равандҳои ҷаҳоннишавӣ нест. Аз ин рӯ, күшодагии иқтисодиёт мақсади ниҳоӣ набуда, он танҳо шарти нигоҳ доштани модели муосири фаъолияти иқтисодӣ дар ҷаҳони муосир мебошад" (с. 6).

Воқеан дар марҳалаи ҳозираи рушди иқтисоди күшоди Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои ҳалталаб хеле зиёданд, ки бо тавозуни манғии савдои ҳориҷӣ, афзоиши қарзи берунаи кишвар, муҳочирати нерӯи корӣ ва таъсири омилҳои беруна ба иқтисоди мамлакат вобастагӣ дорад.

Бояд тазаккур дод, ки барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои иқтитсоли ҳурди күшод мебошад ва роҳи баромад ба баҳрро надорад, таҳия ва татбики

модели самараноки рушди муносибатҳои тичоратию иқтисодии минтақавӣ ва байналмилалӣ зарур мебошад.

Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ сабит месозад, ки таҳқиқоти назариявӣ ва консепсияҳои мавҷудаи ҳамгирои минтақавии иқтисодӣ асосан дар сатҳи макроҳамгирий ва микроҳамгирий васеъ гузаронида шуда, таҳлили мезосатҳи ҳамгирий дар ҳолати омӯзиш карор дорад. Ин тамоюл нишон медиҳад, ки алҳол муносибатҳои ҳамгирои иқтисодии кишварҳо тақвият ёфта, сатҳи мезоҳамгирий ҳамчун омили муҳими ба даст овардани бартарияти ҳамгирий дар баробари бартарихои нисбӣ ва рақобатӣ мегардад.

Ба андешаи мо, дар шароити рушди муносибатҳои ҳамгирои иқтисодӣ дар ҷумҳурии мо зарурати таҳқики ҷанбаҳои гуногуни масъалаҳои назариявии рушди иқтисоди кушод дар шароити тақвияти муносибатҳои ҳамгирои минтақавии иқтисодӣ басо муҳим арзёбӣ мегардад.

Ҳамчунин боиси қайд аст, ки мақсаду вазифа, обьекту предмет ва натиҷаҳои таҳқиқот бо муқаррароти Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи рушди содирот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2021-2025, Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва илмию техникий дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» вобастагӣ дорад.

Дар робита ба ин, интихоби мавзӯъ, гузориши мақсад ва вазифаҳо, инчунин обьекту предмети диссертасияи Сафаров Баҳром Гулматович, ки меҳвари асосии онро омӯзиши масъалаҳои назариявии рушди иқтисоди кушод дар шароити тақвияти муносибатҳои ҳамгирои минтақавии иқтисодӣ дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад, дар шароити имрӯза мубрам ва саривақтӣ мебошад.

2. Мутобиқати диссертатсия ва ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст

Мазмуну мундариҷаи диссертатсия ба бандҳои зерини Шинонномаи ихтисосҳои илмии Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ (08.00.01.01 – Назарияи умумии иқтисодӣ (иктисоди сиёсӣ)) мувоғиқ мебошад: 1.1. – Қонуниятҳои ҷаҳонишиавии иқтисодиёти ҷаҳон ва таъсири он ба фаъолияти низомҳои иқтисодии миллӣ – давлатӣ; ҳамbastагии равандҳои иқтисодию сиёсӣ дар сатҳи миллию давлатӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, таҳдидҳои ҷаҳонишиавӣ ва оқибатҳои он; ташаккули сиёсати иқтисодии (стратегия) давлат, 1.3. – Назарияи иқтисодиёти байналмилалӣ, назарияи иқтисодиёти минтақавӣ: назарияи идоракунии низомҳои иқтисодӣ, 1.4. – Назарияи таҳаввулотии пешравии иқтисодӣ, назарияи иқтисодиёти гузариш ва шаклдигаркунии низомҳои иқтисодию иҷтимоӣ.

3. Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд

Навгонии илмии диссертатсия аз гузориш ва ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалии муайян кардани қонуниятҳои рушди иқтисоди кушод дар кишварҳои рӯ ба инкишоф ва таҳияи стратегияи иқтисоди хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити тақвияти иштироки кишвар дар иттиҳодияҳои ҳамгирои минтақавӣ иборат мебошад.

Таҳлили диссертатсияи тақризшаванда нишон дод, ки натиҷаҳо, ки дар он ба даст оварда шудаанд, дорои унсурҳои навгонии илмии зерин мебошанд:

1. Дар диссертатсия дар асоси таҳлили назариявӣ ва таҷрибаи амалии рушди кишварҳои ҷаҳон категорияи иқтисодии “иктисоди кушод” васеъ карда шуда, назарияи муосири зуҳуроти он дар сатҳи макро ва мезоиктисод таҳлил ва амиқ карда шудааст (с. 25-49). Вобаста ба ин, аз ҷониби муаллиф қонуният ва маҳсусиятҳои тамоюли рушди мамлакатҳои дорои иқтисоди кушод дар

шароити тақвияти ҳамгирои минтақавии иқтисодӣ ҳамчун самти ташаккули бартарияти ракобатии онҳо дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ, муайян гардидааст (с. 51-73).

Дар таҳқиқоти илмӣ ҳангоми омӯзиши тамоюлҳои муосири рушди иқтисодиёти кушода дуруст қайд гардидааст, ки рушди он аз як тараф аз тамоюли рушди иқтисоди ҷаҳонӣ ва аз тарафи дигар аз даврагии рушди он вобастагӣ дорад. Айни замон новобаста аз он ки давраҳои рушди иқтисоди ҷаҳонӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуда бошад ҳам, вале таъсири он ба иқтисодҳои миллӣ кам омухта шуда, таъсири якҷояи тамоюл ва даврагии рушди иқтисоди ҷаҳонӣ ба иқтисодҳои миллӣ бошад, умуман омухта нашудааст. Зимнан муаллиф қайд менамояд, ки дилҳоҳ низоми иқтисоди миллии ҳарактери иқтисоди кушод дошта, ҳангоми муаяйн кардани манфиатҳои байнлхалкии худ ба қонуниятҳои умумии инкишофи ҳоҷагии ҷаҳонӣ такя намуда, дар ҷаҳорчубаи умум фаъолият менамояд. Ҳамзамон, ҳангоми ворид шудан ба бозори ҷаҳонӣ иқтисоди кушод дар доираи шароити маҳсус амал карда, манфиатҳои худро дар ин шароит, яъне тавассути ҳамгирои иқтисодӣ, ки сарчашмаи рушди иқтисодиёти муосири ҷаҳонӣ мебошад, амалӣ менамояд (с. 74-93).

2. Дар таҳқиқот аз ҷониби докторант исбот карда шудааст, ки “минтақаи дорои имконияти ҳамгироӣ” худуди маҳсуси иқтисодии ҳамгиришудаи ҷаҳони муосир буда, дар заминай ташаккули инфрасоҳтори моддии ҷаҳонишавӣ, яъне роҳҳои нақлиётӣ, коммуникатсионӣ ва алоқа, инчунин истифодаи якҷояи захираҳои иқтисодии наздисарҳадии давлатҳои ҳамгиро ва механизми ҷуброни арза ва тақозои мутавозин ба молҳои содиршаванд ба вучуд меояд, ҳамчун категорияи иқтисодӣ муносибатҳои ҳамгирои минтақавии иқтисодии кишварҳоро дар сатҳи мезоиқтисод ифода намуда, дар муқоиса бо назарияи ҳамгирои ҳатии Баллас таҷассумгари шакли ҳамгирои минтақавии иқтисодии ғайриҳаттӣ мебошад (с. 132-150).

Ҳамчунин дар таҳкиқот қайд гардидааст, ки таҷрибаи хочагии ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки азбаски ҳамгирои иқтисодии гайрихаттӣ ҷараёни гуногундаврагӣ ва ҳамгирои сатҳҳои гуногуни иқтисодӣ (микро, мезо ва макро) мебошад, шохисҳои гуногун ҷиҳати мониторинги раванд ва самараи ҳамгирои истифода мегарданд. Ин аст, ки дар мукоиса бо модели аврупои ҳамгирои шохисҳои ҳамгирои иқтисодӣ ва самараи иқтисодии он дар маркази дикқати ташкилотҳои байналмилай ва соҳторҳои идоракунии гуурӯҳҳои ҳамгирои минтақавии иқтисодӣ қарор дорад (с. 150-172).

3. Муаллиф дар таҳкиқот ошкор намудааст, ки назарияҳои бартариятҳои нисбӣ ва рақобатии мавҷуда қонуният ва тамоюли инкишофи иқтисоди ҷаҳонро нисбат ба иқтисодиёти қишварҳои рӯ ба инкишоф ба таври возех асоснок наменамоянд. Дар диссертатсия ин назария ва моделҳои бартарият аз нигоҳи ба даст овардани бартарият аз хисоби самараи “минтақаи дорои имконияти ҳамгироӣ” ё худ бартарияти ҳамгироӣ мушахҳас гардонида шудааст (С. 94-112).

4. Дар рисолаи докторӣ ҳамчунин аз назари илмӣ сабит шудааст ва мониз ин ақидаро ҷонибдорӣ мекунем, ки самараи синергетикие, ки дар доираи «мезосатҳи ҳамгирои минтақавии иқтисодӣ» ба вучуд меояд, дар баробари ҷунин шаклҳои қонуниятҳои инкишофи хочагии ҷаҳонии дар назарияи иқтисоди байналмилалӣ эътирофгардида ба монанди; таквияти “характери кушодагии низомҳои иқтисодӣ”, таквияти “байналмилалишавии раванди прогресси техникий” ва таквияти «самараи намоиш», имконият медиҳад, ки ташаккули қонунияти нави муосир, аз ҷумла, таквияти “майли интиҳони минтақаҳои қишварҳои дорои иқтисоди кушод ба раванди ҳамгирои минтақавӣ”, асоснок карда шавад (с. 113-131).

5. Муаллифи таҳкиқоти илмӣ дар натиҷаи таҳлили андешаҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ, инчунин таҷрибаи хочагии ҷаҳонӣ оид ба рушди ҳамгирои минтақавии иқтисодӣ нишонаҳо ва хосиятҳои ҳамгироӣ дар сатҳи микро, макро ва мезоиқтисодиёт муайян намудааст, ки ташаккули минтақаи дорои

имконияти ҳамгирой ҳамчун ҳолати маҳсуси ҳамгирой чараёни ҷаҳонишавиро метезонад ва мавҷудияти ин мезосохтор метавонад мағхум ва назарияи ҳамгирои минтақавии иқтисодиро амиқтар ва васеъ намояд. Дар диссертатсия асоснок карда шудааст, ки дар доираи минтақаи дорои имконияти ҳамгирой ҳаракати байналмилалии омилҳои истехсолоти ҷамъиятий, аз ҷумла сармояи инфрасохторӣ ва кувваи корӣ шакли мутақобила пайдо намуда, ҳамзамон савдои хориҷӣ дар асоси механизми ҷуброни арза ва тақозо ба молҳои содиршаванда амалӣ мегардад (с. 132-149).

6. Муаллифи кори диссертационӣ тафсири иқтисоди кушоди Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз мавқеи назарияи бартарияти ҳамгирой, ки бо воситаи самараи “минтақаи дорои имконияти ҳамгирой” зохир мегардад, таҳлил намудааст ва ба андешаи ў механизми ҷуброни арза ва тақозо ба молҳои содиршаванда дар савдои байналхалкии қишвар пурра амалӣ нагашта, бар замми ин норасои сармояи хориҷӣ дар иқтисоди қишвар ба назар мерасад. Асоснок гардидааст, ки айни замон тавозуни манфии савдои хориҷӣ ва норасои сармоя аз ҳисоби интиқоли маблағҳои муҳочирони меҳнатӣ ҳамчун даромад аз содироти кувваи корӣ ва омили истехсолоти ҷамъиятий, ҷуброн карда мешаванд (с. 188-209);

7. Дар таҳқиқот омилҳо ва захираҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташаккули “минтақаи дорои имконияти ҳамгирой” ошкор кард шуда, асоснок гардидааст, ки амалӣ гаштани лоиҳаҳои байналмилалии инфрасохтории нақлиётӣ, коммуникатсионӣ, обио энергетикӣ ва туристию рекреатсионӣ, инчунин тамоили афзоиши воридот нисбат ба содироти мол аз потенсиали қалони ҷараёни ташаккули мезосатҳи ҳамгирои минтақавии қишвар, маҳсусан майли интиҳоии минтақаҳои наздисараҳадии қишвар ба ҷараёни ҳамгирой, шаҳодат медиҳанд (с. 231-250).

8. Бояд қайд кард, ки ҷиҳати мусбати бахши тавсиявии диссертатсия дар он зохир мегардад, ки дар он бо дарназардошти омилҳо ва захираҳои иқтисодӣ, ташаккул ва рушди «минтақаи дорои имконияти ҳамгирой» самтҳои

афзалиятноки амалигардонии манфиатҳои иқтисодии Ҷумхурии Тоҷикистон дар доираи муносибатҳои ҳамгирои минтақавии иқтисодии муосир муайян карда шудааст. Дар диссертатсия шаклҳои зохиршавии самараи бартарияти ҳамгироӣ дар доираи татбиқи лоиҳаҳои байналмилалию минтақавии нақлиёти коммуникатсионӣ, обиу энергетикӣ, сайёҳӣ ва тавсеаи муносибатҳои ҳамгирои минтақавӣ дар сатҳи мезоиқтисодиёти кишвар нишон дода шудааст (с. 300-320).

9. Боиси дастгирист, ки дар таҳқиоти диссертатсионӣ асосҳои институтионалии ташаккули мезосатҳи ҳамгирои минтақавии иқтисодии Ҷумхурии Тоҷикистон ошкор карда шуда, харакати кишвар ба самти ҳамгироӣ бо АвруОсиёи бузург ҳамчун самти афзалиятноки ташаккули “минтақаи дорои имконияти ҳамгироӣ” ва роҳи тезонидани суръати ҷаҳонишавии кишвар ва минтақаҳои он, муайян карда шудааст. Дар диссертатсия асосҳои институтионали ҳамчун нерӯи асосии пешбарандай рушди муносибатҳои бозорӣ, рафъи асимметрия дар низомҳои идоракунӣ ва таъсиси ніҳодҳои нави идоракуни корпоративӣ асоснок карда шудаанд.

10. Аз ҷониби муаллиф дар кори диссертатсионӣ муайян карда шудааст, ки амалӣ гаштани лоиҳаҳои минтақавию байналмилалии нақлиёти коммуникатсионӣ, ҳамзамон ташаккули механизми савдои хориҷии мақсаднок ва «долонҳои сабз», инчунин ба «долонҳои иқтисодӣ» табдил гардидани «долонҳои транзитӣ» ва ніҳоят ташкили кластерҳои фаросарҳадӣ дар шакли кооператсияи истеҳсолоти саноатӣ ва агросаноатӣ, бартарияти ҳамгирои минтақавии Тоҷикистонро тақвият бахшида, майли интиҳоии ҳамгирои минтақаҳои кишварро ба ҷараёни ҳамгирои минтақавӣ афзуда, раванди татбиқи ҳадафҳои стратегии миллии кишварро тадриҷан таъмин менамояд, ки воқеан ин пешниҳодҳо аҳамияти хоси назариявию амалиро дорост (с. 321-347).

Дар рисолаи илмӣ ҳамчунин тақвияти муносибатҳои тиҷоратӣ дар доираи “минтақаи дорои имконияти ҳамгироӣ” асосонок ва пешниҳод шудааст, ки аҳаммияти амалиро дорост (с. 3449-362).

4. Асоснокӣ ва эътиимоднокии хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда

Бояд қайд кард, ки мақсади таҳқиқот аз омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии рушди қишварҳои рӯ ба тараккии дорои иқтисодӣ кушод дар шароити тақвияти муносибатҳои ҳамгирии минтақии иқтисодӣ ва дар ин замина муайян кардани самтҳои афзалиятноки иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди ҳамгирии минтақавии иқтисодӣ мебошад..

Барои ҳалли ҳадафи мазкур ва вазифаҳои дар диссертатсия гузошташуда, муаллифи рисолаи илмӣ усулҳои гуногуни таҳқиқоти илмӣ, ба монанди усули системавию таркибӣ, сабабу натиҷа, абстраксияи илмӣ, таҳлил ва синтез, индуksия ва дедуксия, усули омӯзиши омилҳо, экспертию таҳлилӣ, иқтисодию риёзӣ, алокамандии ҳусусиятҳои миқдорию сифатӣ ва гайра истифода шудаанд, ки асоснокӣ ва мӯътамад будани хулосаю натиҷаҳои таҳқиқотро таъмин намудаанд.

5. Аҳаммияти илмӣ, амалий, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо онд ба истифодай онҳо

Бояд қайд кард, ки ҷанбаҳои илмию назариявии таҳқиқот, моҳият ва мундариҷаи равандҳо, қонуниятиҳои рушди иқтисоди ҷаҳонӣ дар шароити ҳамгирии минтақавӣ, маҷмӯи ҳадафҳо, вазифаҳо ва самтҳои афзалиятнок барои истифодай васеи амалий нигаронида шудаанд. Натиҷаҳои диссертатсия барои муайян намудани устувории шароити савдои хориҷии минтақаҳо, рушди минтақа ҳамчун субъекти иқтисоди кушоди миллӣ дар ҷанбаҳои тиҷорату сармоягузорӣ, инҷунин ба низом даровардани оқибатҳои мусбӣ ва манғии кушодагии иқтисодии минтақаҳо метавонад дар фаъолияти мақомоти

маҳаллии хокимиияти давлатӣ ва мақомот ва идораҳои ваколатдор, ки ба татбиқи амалии сиёсати иқтисодӣ икисоди хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисодиёти гузариш машғуланд, татбик карда шавад.

Ҳамчунин натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар раванди таълими фанҳои «Назарияи иқтисодӣ», «Макроиқтисод», «Иқтисоди байналмилалӣ», «Иқтисоди минтақавӣ» ва курсҳои маҳсуси рушди сиёсати иқтисоди хориҷӣ ба таври васеъ истифода шаванд.

6. Нашри натиҷаҳои диссертасия дар мачаллаҳои тақризшаванди илмӣ

Тавре аз таҳлили маълумоти дар автореферати диссертасия пешниҳодгардида бармеояд, муқаррарот ва натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 61 корҳои илмӣ, аз ҷумла 6 монография, 2 мақола дар пойгоҳи SCOPUS, 30 мақола дар нашрияҳои тақризшаванди КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (14 мақола дар алоҳидагӣ) ва 12 мақолаи илмӣ дар конференсияҳо нашр шудаанд, ки ба талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй мебошад.

7. Мутобикати барасмиятдарории диссертасия ба талаботи Комиссия

Бояд қайд кард, ки автореферати диссертасия мазмуну мундариҷаи асосии диссертасияро инъикос менамоянд. Диссертасия ва автореферати он тибки муқаррароти Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда шудааст ва бо забони илмии тоҷикӣ дар сатҳи баланд иҷро шудааст.

8. Эроду тавсияҳо барои беҳтар гардонидани сатҳи илмию назариявӣ ва амалии диссертасия

Ба сифати эроду тавсияҳо ба диссертасияи тақризшаванда чунин нуқтаҳоро қайд кардан мумкин аст:

1. Ба андешаи мо, дар диссертатсия хуб мешуд агар муаллиф ба масъалаҳои татбики имконоти содиротӣ ва истеҳсолоти ивазкунандай воридоти Ҷумҳурии Тоҷикистон назари васеи худро иброз менамуд;
2. Дар диссертатсия конунияти “тақвияти майли интиҳои минтақаҳои кишварҳои дори иқтисоди кушод ба ҷараёни ҳамгирой” пешниҳод гаштааст, ки қобили дастгирӣ ва навғонии илмӣ мебошад. Хуб мешуд агар муаллиф ба шарҳу тавзехи ин конуният дикқати ҷиддӣ дода, исботи онро дар мисоли минтақаҳои мушаххаси иқтисоди миллии кишварҳои ҷаҳон бештар меовард;
3. Дар автореферати диссертатсия зимни барасии боби ҷорӯм натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф оид ба таъсири муҳоҷирати байнамилалии кувваи корӣ ба иқтисоди кушоди ҷумҳурӣ ба таври кофӣ асоснок нағардидидаст;
4. Бояд қайд кард, ки дар ҷадвалҳои таҳлилии дар диссертатсия овардашуда ба сифати давраи заминавӣ (базавӣ) солҳои маълумоти солҳои гуногун истифода шудаанд, ки ба арзёбии воқеии натиҷаҳо таъсири манғӣ мерасонад;
5. Дар диссертатсия ҳамчунин ҳатоғиҳои имлӣ ва техникий низ дида мешаванд.

Эроду тавсияҳои зикршуда ба сатҳи баланди илмию амалии таҳқиқоти мазкур таъсири манғӣ намерасонад ва метавонанд аз ҷониби муаллиф зимни таҳқиқоти минбаъда ба инобат гирифта шаванд.


9. Ҳулосаи ҷамъбастӣ

Диссертатсияи Сафаров Баҳром Гулматович дар мавзуи «Масъалаҳои назариявии рушди иқтисоди кушод дар шароити тақвияти муносибатҳои ҳамгирии минтақавии иқтисодӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.01 – Назарияи иқтисодӣ (08.00.01.01 – Назарияи умумии иқтисодӣ (иктисоди сиёсӣ)) кори илмию таҳассусии бантмомрасида буда, ба талаботи Комиссияи

олии аттестационии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон ҷавобгӯй ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи иҳтиноси пешниҳодшуда мебошад.

Муқарризи расмӣ:

доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент,
ректори Донишгоҳи байналмилалии
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон



Асрорзода У.С.

734055, Чумхурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, хиёбони Борбад, 48/5.
Тел.: + 992 234-88-02
e-mail: dsx_ips@mail.ru

Имзои д.и.и., дотсент Ф.Р.-ро тасдиқ менамоям.

Сардори раёсати кадрҳо
ва корҳои маҳсуси ДБССТ



Чураев Ш.Н.